

# Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

## ҚАРОР

Дар бораи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мутобиқи [моддаи 12](#) Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон", [моддаи 51](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" ва бо мақсади иҷрои Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 2013, [№ 12](#) "Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон", Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, Нақшаи идоракунии ва Номгуи муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шаванд ([замимаҳои 1, 2, 3, 4](#)).

2. Шумораи ниҳоии кормандони Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 1481 воҳид (бе ҳайати хизматрасон), аз ҷумла дастгоҳи марказӣ ба миқдори 281 воҳид муқаррар карда шавад.

Маблағгузориҳои 1470 воҳид аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва 11 воҳид аз ҳисоби маблағҳои махсус анҷом дода шавад.

3. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки чор муовини Вазир, аз ҷумла як муовини якум дошта бошад ва ҳайати мушовараро иборат аз 9 нафар ташкил намояд.

4. Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон лимити автомашинаҳои сабукрави хизматӣ ба миқдори 93 адад, аз ҷумла барои дастгоҳи марказӣ ба миқдори 10 адад муқаррар карда шавад.

5. Маблағгузориҳои дастгоҳи марказӣ, мақомоти дар Нақшаи идоракунии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида ва Муассисаи таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон" аз ҳисоби маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ анҷом дода шавад.

6. Дар назди Муассисаи таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон" Маркази такмили ихтисос ва Пажӯҳишгоҳи илмию тадқиқоти "Молия" таъсис дода шаванд.

7. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати ду моҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқии худро ба қарори мазкур мувофиқ намояд.

8. Беэътибор доништа шаванд:

- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2006, [№ 588](#) "Дар бораи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон";

- банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2007, [№ 603](#) "Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба баъзе қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон";

- банди 6 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июли соли 2008, [№ 309](#) "Дар бораи Хазинаи сарватҳои давлатии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон";

- банди 1 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 январи соли 2014, [№ 60](#) "Дар бораи ворид намудани тағйирот ба баъзе қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон".

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

аз 2 апрели соли 2015 № 187

ш.Душанбе

## Низомномаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

### I. Муқаррароти умумӣ

1. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Вазорат) мақоми марказии ҳокимияти иҷроия дар таркиби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқии фаъолияти молиявӣ, буҷету андоз, баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ, суғуртавӣ, асъорӣ, бозори молиявӣ, қоғазҳои қиматнок ва ҳазинаи сарватҳои давлатиро таъмин намуда, дар ин самт фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро оид ба иҷро ва риояи қонунгузорию андоз, назорати ҳисоби дуруст, пурра ва сари вақт ба буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ ворид намудани андозҳо, бочҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ аз тарафи андозсупорандагон ва идоракунии молияи давлатӣ ҳамоҳанг месозад.

2. Вазорат фаъолияти дастгоҳи марказӣ, мақомоти маҳаллии молия, Нозироти давлатии иёргирӣ, Хадамоти давлатии назорати суғуртавӣ; Агенсии рушди бозори қоғазҳои қиматнок ва бақайдгирии махсусгардонидашуда, Ҳазинаи сарватҳои давлатӣ ва муассисаҳои ташкилотҳои системаро роҳбарӣ, ҳамоҳанг ва назорат менамояд.

3. Вазорат фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо мақомоти намоёндагии ҷумҳуриявӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ, инчунин ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо анҷом медиҳад.

4. Вазорат дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармон ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарор ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

## II. Ваколатҳои Вазорат

### 5. Ваколатҳои асосии Вазорат аз инҳо иборатанд:

- таҳия ва татбиқи сиёсати буҷету андоз, сиёсати суғуртавӣ, сиёсат дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ (ба ғайр аз системаи бонкӣ), иштирок дар таҳияи сиёсати сармоягузорӣ, нарх, пулию қарзӣ, асъорӣ ва дигар сиёсати ба зиммаи Вазорат гузошташуда;
- таҳияи дурнамоҳои нишондиҳандаҳои буҷету андоз, сармоягузорӣ ва дигар нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ;
- таҳияи пешниҳодот оид ба афзалиятҳои маблағзорию буҷетии бахшҳои мухталифи иқтисодиёт, идоракунии таҳияи буҷети давлатии миёнамӯҳлати кишвар, ҷараёни буҷет;
- таъмини идоракунии самарабахши оперативии маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, аз ҷумла бо дарназардошти татбиқи тадбирҳо оид ба хизматрасонӣ ва пӯшонидани қарзҳои дохилӣ ва берунии давлатии кишвар;
- таҳияи заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ва татбиқи ягонагии низоми буҷетӣ барои таъмини сиёсати ягонаи иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла сиёсати молиявӣ буҷетӣ ва андоз;
- танзими нақши тақсимкунандагони асосии маблағҳои буҷетӣ, тақсимкунандагони маблағҳои буҷетӣ ва гирандагони маблағҳои буҷетӣ дар таҳияи лоиҳаи буҷет, иҷрои буҷет, баҳисобгирӣ ва ҳисоботи муҳосибӣ;
- таъмини мустақилияти буҷетҳо (буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ) дар асоси манбаҳои даромадҳои худӣ ва ҳуқуқи муайян намудани самтҳои истифодаи онҳо ва хароҷот, қонунан муайян кардани манбаҳои даромад барои ҳар як сатҳи маблағгузаронии буҷетӣ аз андоз ва даромадҳои давлатӣ;
- таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор дар асоси дурнамои макроиқтисодӣ ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, ташкили иҷрои буҷет оид ба даромад ва хароҷот дар асоси низоми автоматикунонидашудаи ҳазинадорӣ давлатӣ, таҳияи ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- истифодаи захираҳои молиявӣ ҷиҳати таъмини иҷрои фаъолияти давлат, рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар;
- такмили шаклҳои муносибатҳои мутақобилаи молиявии давлат бо ниҳодҳои дар соҳаи иқтисодиёт фаъолияткунанда ва субъектҳои мустақили иқтисодӣ;
- пешбурди сиёсати андоз ва дар асоси гузаронидани таҳлили фаъолияти андозсупорандагон муайян намудани манбаҳои зарурии пурра намудани Бюҷети давлатӣ, мутаносибии даромад ва хароҷоти Бюҷети давлатӣ, ки рушди иқтисоди кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардумро таъмин менамояд;
- таҳияи методологияи ягонаи тартиб додани бюджетҳои сатҳҳои мухталиф ва ҳисобот оид ба иҷрои онҳо;
- муайян намудани манбаъҳои маблағгузори қасри бюджетӣ ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби ҷалби захираҳои молиявӣ дар бозори маблағҳо;
- идоракунии қарзҳои берунаи давлатӣ, хизматрасонии он, аз ҷумла иҷрои ӯҳдадорихои қарзӣ вобаста ба кафолатҳое, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон додааст, амалӣ намудани қарзгирӣ, бақайдгирӣ, баҳисобгирӣ, мониторинг ва назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои қарз, ки дар асоси шартнома (созишнома) оид ба қарзи гирифташудае, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолати давлатӣ доранд;
- таҳияи лоиҳаи барномаи қарзҳои берунаи давлатӣ барои соли минбаъда дар асоси дурнамои дарозмӯҳлати рушди иқтисодӣ ва бо дарназардошти барномаи сармоягузори давлатӣ, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур доштани пешниҳодот дар мавриди зарурати ҷалби маблағҳои қарз, иштирок дар музокирот бо кредиторони хориҷӣ, бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон додани кафолати давлатӣ;
- мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор" ва фармону амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои бюджетӣ, ҷалби маблағҳои грантӣ ва қарзӣ ҷудо намудани қарз ба субъектҳои дигари фаъолияти хоҷагидорӣ ҷумҳурий;

- бақайдгирӣ, баҳисобгирӣ, мониторинг ва назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои қарз, ки дар асоси созишномаҳои қарзӣ ва зерқарзӣ ба субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣи ҷумҳурӣ ҷудо карда шудаанд;
- муайян намудани афзалиятҳо дар ташаккул, рушд ва танзими муносибатҳо ва таъсиси инфраструктураи дахлдор дар бозори коғазҳои қиматнок;
- анҷом додани бақайдгирии давлатии барориши коғазҳои қиматноки эмитентҳо, рухсатдиҳӣ ва назорати муомилоти коғазҳои қиматнок дар бозори фондӣ, муқаррар намудани талаботи ҳатмӣ ва назорати фаъолияти иштирокчиёни касбӣ, намоёндагии ҳуқуқи иштирокчиён дар бозори коғазҳои қиматнок;
- таҳияи тартиби гузаронидан ва анҷом додани барориш ва ҷойгиркунонии векселҳои хазинавӣ, ӯҳдадорӣҳои қарзӣ, вомбаргҳои давлатӣ, вомбаргҳои бурднок ва лотереяҳои ҷумҳуриявӣ;
- иштирок дар муайян намудан ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи фаъолияти зиддиинҳисорӣ ва ташаккули нарх;
- таҳияи лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки фаъолияти молиявии соҳаҳои иқтисодиётро танзим менамоянд;
- иштирок дар таҳия ва пешбурди сиёсати ягона дар соҳаи ташаккул ва истифодаи захираҳои давлатии металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо, истихроч, истеҳсол ва рушди бозори металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо ва дигар арзишҳо;
- барои ҳар як соли минбаъда таҳия намудани ҳаҷми (квотаи) фурӯши металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулот аз онҳо аз Фонди давлатӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ ва пешниҳод ҷиҳати баррасӣ ва тасдиқ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- бо мақомоти дахлдор муайян намудани тартиби баҳисобгирӣ, ҳисоботдиҳӣ ва ниғаҳдошти сангҳои қиматбаҳо, металлҳои қиматбаҳо ва маҳсулот аз онҳо;
- анҷом додани назорати коркард, истифода, ниғаҳдошт ва баҳисобгирии металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо дар ҳамаи ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ки чунин фаъолиятро анҷом медиҳанд;

- амалӣ намудани аудити дохилӣ ва назорати истифодаи мақсаднок ва самараноки маблағҳои буҷетӣ дар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ ва дар доираи салоҳияти худ анҷом додани назорати чараёни иҷрои буҷет дар ҳамаи сатҳҳо;
- муайян намудани тартиб ва усулҳои ташкили санҷиши тахассусӣ барои гирифтани сертификати "Аудитори дохилӣ" дар баҳши давлатӣ;
- анҷом додани роҳбарии методологии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳии муҳосибӣ (ба истиснои ташкилотҳои қарзӣ), татбиқи тадбирҳо оид ба такмили минбаъдаи заминаи меъёри баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит;
- таҳия ва татбиқи Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи муҳосибӣ (молиявӣ) ва фаъолияти аудиторӣ. Ташкили курсҳои таълимӣ барои тайёр намудани аудиторҳо, додани шаҳодатномаи тахассусии аудит ва иҷозатнома барои ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти аудиторӣ;
- ташкили курсҳои таълимӣ ва аттестатсияи муҳосибон ва додани сертификат аз рӯи ихтисоси баҳисобгирии муҳосибӣ, аккредитатсияи муҳосибон ва аудиторони касбӣ;
- анҷом додани назорати давлатии риояи талаботи қонунгузорию суғурта аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳои суғуртавӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои суғурташавандагон, суғуртакунандагон ва давлат;
- таҳияи пешниҳодот оид ба танзим даровардани ихтисори шумораи хизматчиёни давлатӣ ва хароҷот барои нигоҳдории мақомоти идораи давлатӣ, дастгоҳи мақомоти судӣ ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот;
- бақайдгирии басти вазифаҳо ва сметаи хароҷоти нигоҳдории дастгоҳҳои идораҳои мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти суд ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;
- таъмин намудани риояи қонунгузорӣ оид ба андозҳо, даромадҳои ғайриандозӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, назорати баҳисобгирии дуруст, пурра ва сари вақт пардохт намудани онҳо ба Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин таъмини риояи дигар қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки назоратшон мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи мақомоти Вазорат гузошта шудааст;

- амалӣ намудани назорати асъорӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба батанзимдарории асъор ва назорати асъорт дар доираи салоҳияти мақомоти молия, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст;
- дар доираи салоҳияти худ таъмин намудани ҳифзи бехатарӣ ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- амалӣ намудани ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи андоз, бо мақсади ҳамгирии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фазои иқтисодиёти байналмилалӣ (иқтисодиёти ҷаҳонӣ), бо дарназардошти манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- роҳбарии умумӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи мақомоти ваколатдор оид ба таъмин намудани даромад ва пардохтҳои давлатӣ ба Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар фондҳои давлатӣ;
- татбиқи самараноки сиёсати ягона дар соҳаи суғуртавӣ, ки дар ҷумҳурӣ амалӣ карда мешавад;
- гузаронидани мониторинги мунтазами фаъолияти молиявӣю хоҷагии корхонаҳои азими давлатӣ аз рӯи феҳристи тасдиқнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- аз корхонаҳои азими давлатӣ, ки номгӯи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, талаб намудани нақшаи молиявиашонро барои соли пешбинишуда ва ҳисоботи фаъолияти молиявии хоҷагидорӣ ва ҳисобот оид ба санҷиши аудиторӣ берунӣ онҳо;
- таъмини муносибатҳои электронӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар таъдироти иттилооти молиявӣ ҷиҳати идоракунии самарабахши маблағҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳамкорӣ бо мақомоти ваколатдор ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм;
- қабули қарори дахлдор оид ба пешниҳод намудани иттилоот аз тарафи ҳамаи муассисаю ташкилотҳои давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи ўҳдадорӣҳои шартӣ онҳо;
- чоп ва нашри коғазҳои қиматнок;



- анҷом додани ваколатҳои дигаре, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудаанд ва бо фармони амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи Вазорат вогузор менамоянд.

6. Вазорат мутобиқи вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда ваколатҳои зеринро амалӣ менамояд:

- оид ба такмили низоми Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон механизми инкишофи муносибатҳои бюҷетӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешниҳодотро таҳия ва тадбирҳоро амалӣ менамояд;

- дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоии кишварро барои дурнамои дарозмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва кӯтоҳмӯҳлат пешниҳод менамояд;

- маҷмӯи тадбирҳоро оид ба солимгардонии молиявӣ ва бозсозии сохтори иқтисодии милли, сиёсати макроиқтисодӣ, дастгирии давлатӣ ва ҳифзи манфиатҳои истехсолкунандагони ватании молҳо, иҷрокунандагони кор ва хизматрасонӣ амалӣ менамояд;

- самтҳои асосии сиёсати қарзӣ ва пулии давлат, беҳдошти вазъи ҳисобот ва пардохтҳоро дар иқтисодиёт муайян менамояд;

- оид ба барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва тибқи тартиби муқарраргардида аз ҳисоби Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намудани маблағгузориҳои онҳо чораҳо меандешад;

- роҳбарии умумии методӣ дар соҳаи банақшагирии молиявӣю бюҷетӣ ва маблағгузориҳои бюҷетҳои ҳамаи бахшҳо ва сатҳҳоро анҷом медиҳад;

- танзими бюҷетӣ, аз ҷумла бо бюҷетҳои ҳамаи сатҳҳо, ҳамчунин муносибатҳои мутақобила бо Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар институтҳои иқтисодиро анҷом медиҳад;

- масъалаҳои молиявиро вобаста ба ҳамкориҳои байналмилалӣ иқтисодии давлат таҳлил ва пешниҳодоти дахлдорро барои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия менамояд;

- лоиҳаи қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба масъалаҳои бюҷет ва андоз таҳия менамояд;

- пешниҳодотро таҳия намуда, дар таҳияи лоиҳаҳои созишномаҳои (конвенсияҳои) байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои андоз иштирок менамояд;
- методикаи ташаккули арзиши аслии кор ва хизматрасонии муассисаю ташкилотҳои давлатӣ, инчунин меъёрҳои хароҷот оид ба гурӯҳҳои алоҳидаи хароҷоте, ки ба арзиши аслии мол, кор ва хизматрасонӣ дохил карда мешаванд, муайян менамояд;
- якҷоя бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ оид ба сиёсати андоз, рушди қонунгузорию андоз ва тақмили низоми андози давлатӣ тақлифҳо таҳия менамояд, инчунин дар таҳияи пешниҳодот оид ба муқаррар намудани андозаи меъёрҳои тарифи гумрукӣ, тартиби ситонидани бочҳои гумрукӣ иштирок менамояд;
- сиёсати давлатро дар соҳаи барориш, ҷойгиркунонӣ, ҷоп ва наشري коғазҳои қиматноки давлатӣ амалӣ намуда, самтҳои асосии рушди бозори коғазҳои қиматнокро таҳия менамояд ва фаъолияти мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои танзими бозори коғазҳои қиматнок ҳамроҳанг месозад ва санадҳои меъёрии ҳуқуқиро оид ба бозори коғазҳои қиматнок таҳия менамояд;
- феҳристи ягонаи давлатии коғазҳои қиматнок, феҳристи иҷозатномаҳои додашуда, боздоштшуда ва бекоркардашудаи иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок, феҳристи субъектҳои фаъолияти лотереяро пеш мебарад, баҳисобгирии суди саҳмияҳои (дивидендҳои) марбут ба давлатро амалӣ менамояд, инчунин иҷозатномадиҳиро вобаста ба фаъолияти ломбардҳо, фаъолият дар соҳаи биржа, фаъолияти иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматнок, фаъолият оид ба тайёр кардани маҳсулоти матбаавии аз сохтакорӣ муҳофизатшуда, аз ҷумла коғазҳои қиматнок, инчунин савдои маҳсулоти мазкур, фаъолият оид ба ташкилу нигоҳдории кассаҳои тотализатор, идораҳои букмекерӣ ва бозии лото, фаъолияти аудиторӣ, фаъолияти суғуртавӣ, фаъолияти вобаста ба муомилоти металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо, фаъолияти фондҳои ғайридавлатии нафақаро амалӣ менамояд;
- қоидаҳои гузаронидани бозихҳои лотереяҳои ҷумҳуриявиро таҳия менамояд;
- масъалаҳои қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ муассисаю ташкилотҳои барҳамдодашавандаро ба танзим медарорад;

- дар якҷоягӣ бо Бонки миллии Тоҷикистон амалиётро оид ба хизматрасонии қарзи давлатии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад;
- банақшагирӣ, баҳисобгирӣ, назорат ва таҳлили маблағгузори касри буҷети ҷумҳуриявиро аз ҳисоби қарзҳои берунӣ ва дохилӣ анҷом медиҳад;
- дар баррасии масъалаҳои татбиқ ва барасмиятдарории ҳисобҳои байнидавлатӣ тибқи шартҳои реструктуризатсияи қарзҳои берунӣ, инчунин мутобиқи мақсад будани ҷалби қарзҳои хориҷӣ таҳти кафолати давлати ширкат меварзад;
- корхоро оид ба қарзи беруна вобаста ба баргардонидашаванда будани қарз, андозаи фоизӣ, лимити қарзи берунӣ, унсури грантӣ ва мутобиқат ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш мебарад;
- дар таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки тартиб ва расмиёти қарз, идораи қарзҳои давлатӣ ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолатдодашуда, пӯшонидан ва хизматрасонии онҳоро танзим менамоянд, иштирок мекунад;
- пешгирии хавфи фарқияти қурби асъорӣ, хавфи ба таъхир афтодани пардохти қарзи берунӣ ва хавфи напардохтани қарзҳои бо кафолати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалбгардидаро аз ҳисоби маблағҳои захиравӣ, ки дар Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор ҷиҳати хизматрасонии қарзи беруна пешбинӣ шудаанд, анҷом медиҳад;
- амалҳои якҷоя ва ҳамкориро бо мақомоти идораи давлатӣ, бонкҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва дигар корхонаҳо оид ба масъалаҳои марбут ба иҷрои вазифаҳои Вазорат таъмин менамояд;
- ҳамкориро бо ташкилотҳои махсусгардонидашуда, аз ҷумла хориҷӣ оид ба масъалаҳои таъсис ва фаъолияти низоми самарабахши идораи қарзҳои давлатӣ дар Вазорат таъмин менамояд;
- дар ташаккули Фонди давлатии металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои Тоҷикистон (минбаъд-Фонди давлатии Тоҷикистон) иштирок намуда, харид ва пурра намудан, ба навҳо ҷудо кардан, арзбӣ, баҳисобгирӣ ва ҳифзи металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулоти дорои таркиби онҳоро таъмин менамояд;

- тартиби муайян намудани нархҳоро барои металлҳои қиматбаҳо, сангҳои қиматбаҳо ва маҳсулот аз онҳо, ки барои Фонди давлатии Тоҷикистон харидорӣ ва аз он ба фурӯш расонида мешаванд, таҳия ва тасдиқ менамояд, яққоя бо ташкилотҳои манфиатдор оид ба танзими бозори металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо дар Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ меандешад;

- назорати давлатиро оид ба сифати навъбандӣ, гурӯҳбандӣ, арзбӣ ва фурӯши сангҳои қиматбаҳо, ашёи хоми онҳо анҷом дода, иштироки назоратчиёни давлатиро дар фаъолияти корхонаҳои истихроҷкунанда ва дигар ташкилотҳо, нуқтаҳои махсусгардонидашудаи гумрукӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд, инчунин иҷозатномадиҳии фаъолиятро ҷиҳати аз аҳолии харидани маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти аз металл ва дигар сангҳои қиматбаҳо сохташудаи рӯзгор ва шикастапораҳои онҳо, хариду фурӯши яклухт ва чаканаи маснуоти аз металлҳо ва сангҳои қиматбаҳо сохташуда амалӣ менамояд;

- бо иштироки Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои нархҳои ҳисоб, фурӯш ва дигар навъҳои нархҳоро барои сангҳои қиматбаҳои дар кишвар истихроҷшуда ё коркардашуда таҳия ва тасдиқ менамояд, таҳлили афзоиши нархҳоро дар бозори ҷаҳонии сангҳои қиматбаҳо тавассути коркард ва фурӯши онҳо тибқи тартиби муқарраргардида анҷом медиҳад;

- мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати иёргириро дар ҷумҳурӣ ташкил менамояд ва мегузаронад, ҳаҷми пардохти иёргириро барои иёр ва тамғагузориҳои маҳсулот аз металлҳои қиматбаҳо, инчунин экспертизаи масолах муқаррар менамояд;

- сохтор ва таркиби гурӯҳбандии иқтисодии бучетӣ, нақшаи ҳисобҳо, шаклҳои намунавии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ, дастурҳо оид ба истифодаи онҳо ва тартиби таҳияи ҳисоботдиҳии ташкилотҳои бонкӣ ва қарзиро тасдиқ менамояд;

- масъалаҳои мафҳумии рушди баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботдиҳии муҳосибӣ (молиявӣ) ва аудитро барои ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт муайян месозад;

- низоми назорат ва анҷоми назорати риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит таҳия менамояд;

- сиёсати назорат ва аудити дохилиро дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва муассисаю ташкилотҳои аз ҳисоби Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор маблағгузоришаванда, тибқи меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва татбиқ менамояд;

- ташаккул ва фаъолияти устувори Институти ҷамъиятии қормандони мақомоти молия, муҳосибони касбӣ ва аудиторҳои давлатиро ташкил менамояд;

- назорати ҷараёни маблағгузорию аз Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола тавассути низоми автоматикунонидашудаи хазинадории давлатӣ анҷом дода, мӯҳлат ва шаклҳои ҳисоботдиҳии молиявиро муайян менамояд;

- низоми автоматикунонидашудаи хазинадории давлатии иҷроии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақмил дода, ҷараёни иҷроии нақшавии бюҷети ҷумҳуриявӣ ва бюҷетҳои маҳаллиро назорат менамояд;

- ҳисоботҳои давравиро оид ба иҷроии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва нашр менамояд;

- дастурамалҳо, шаклҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳиро оид ба иҷроии хазинадории Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи даромад ва хароҷот таҳия намуда, баҳисобгирии дороиҳо, қарзҳои дохила ва берунаро пеш мебарад;

- дар доираи салоҳияти худ санҷишҳои дохилӣ ва мавзӯиро доир намуда, таҳлили воридот ва хароҷоти маблағҳои Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии дахлдор таҳия менамояд ва дар соҳаи иттилоотонии мақомоти маҳаллии молия сиёсати ягонаи техниқиро пеш мебарад;

- назорати ҳифзи маблағҳои пулӣ ва арзишҳои моддӣ, саҳеҳии ҳисоботдиҳии давлатиро дар иқтисодиёти кишвар бо роҳи гузаронидани савчишҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти идораи давлатӣ таъмин менамояд;

- бақайдгирии ташкилотҳои суғурта ва додани иҷозатномаҳо ба суғуртақунандагон барои ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти суғурта, пешбурди Феҳристи давлатии ташкилотҳои суғурта ва назорати риояи қонунгузорӣ оид ба суғуртаро аз ҷониби ташкилотҳои суғуртақунанда анҷом медиҳад;

- назорати риояи тартиби муқарраргардидаи ташаккул, мувофиқа ва тасдиқи басти вазифаҳо ва сметаи харочот барои нигоҳдории дастгоҳи идораи мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти суд ва прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, андозаҳои маош, меъёрҳо, коэффитсиентҳои тарифӣ барои пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ ва иловапулиҳоро анҷом медиҳад;
- дар гуфтушунидҳо доир ба бастан ва таҳия намудани созишномаҳои байнихукуматӣ (байнидавлатӣ) оид ба каноргирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирӣ намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя (амвол), дигар шартномаҳо ва созишномаҳои байналмиллалӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл мекунад, иштирок менамояд ва дар доираи салоҳияти худ татбиқи созишномаҳои (шартномаҳои) мазкурро амалӣ менамояд;
- дар доираи салоҳияти худ вазифаи мақоми назорати аъсориро амалӣ менамояд, инчунин назорати амалиёти аъсориро, мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд;
- мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкили низоми иттилоотӣ, ҷойҳои кории автоматикунонидашуда ва дигар воситаҳои автоматикунонӣ ва компютеркунонӣ мақомоти Вазоратро таъмин менамояд;
- корро оид ба тарбия, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳои мақомоти Вазорат ташкил мекунад;
- мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амволеро, ки бо ҳуқуқи идораи оперативӣ дар тавозуни Вазорат қарор дорад, соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ менамояд;
- оид ба ошкор, роҳ надодан ва пешгирӣ намудани ҷиноятҳои вазифавӣ дар мақомоти маҳаллии молия тадбирҳоро таҳия ва амалӣ менамояд;
- баррасии саривақтӣ ва пурраи арзу шикоят ва мууроҷиатҳоро таъмин менамояд;
- дар муассисаю ташкилотҳои системаи худ фаъолияти муассисаҳои илмию тадқиқотӣ ва муассисаҳои таълимии касбӣ ва таҳсилоти иловагиро таъмин менамояд;
- таҳлил ва мониторинги фаъолияти молиявии корхонаҳои азими давлатиро, ки номгуӣ онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

муайян карда шудааст, анҷом намуда, барои пешрафти фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидорӣ онҳо таклифҳо пешниҳод менамояд;

- нақшаи молиявии корхонаҳои азими давлатиро, ки номгӯи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, баррасӣ ва мувофиқа менамояд;

- дар ҳолати зарурат оид ба ворид намудани тағйирот ба нақшаи молиявии корхонаҳои азими давлатӣ, ки номгӯи онҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад, таклифҳо пешниҳод менамояд;

- дар баробари гирифтани иттилоот аз муассисаю ташкилотҳои давлатӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон оид ба ўҳдадорихои шартии онҳо дар қисми пурра будани онро, асоснокии баҳодихӣ, сифати тафсир баҳо медиҳад, дар ҳолати зарурӣ ба ташкилотҳои ҳисобдиханда тавсия медиҳад, ҳамчун иттилооти мазкурро дар сомонаи интернетии худ нашр месозад. Ғайр аз ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба зарурати қабули чораҳои дахлдор ҷиҳати кам ё пешгирӣ намудани ба миён омадани ўҳдадорихои нави шартӣ ё беҳтар намудани идоракунии ўҳдадорихои мавҷудбуда хабардор менамояд;

- амалиётҳои электронии суратҳисобҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо пули миллий ва асъори хориҷӣ идора менамояд;

- депозитҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро идора намуда, бо мақсади ғанӣ гардонидани Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, онҳоро тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар банқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кӯтоҳмуддат дар давраи соли молиявии дахлдор ҷойгир менамояд;

- интиқоли электронии маблағҳои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути низоми пардохтҳои электронӣ таъмин менамояд.

## 7. Вазорат ҳуқуқ дорад:

- тибқи тартиби муқарраргардида аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ маводи зарурирӣ барои таҳияи лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли молиявии навбатӣ ва ҳисоботро оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намояд;

- аз мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар муассисаҳо ва ташкилотҳо барои анҷом додани назорати

истифодаи мақсадноки маблағҳои Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зарурӣ ба даст орад;

- мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ошкор намудани далелҳои ғайри мақсадноки истифодаи маблағҳои Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби онҳо, инчунин ҳангоми дар муҳлатҳои муқарраргардида пешниҳод накардани ҳисобот оид ба хароҷоти маблағҳои қаблан гирифташуда, маблағгузори ташкилотҳои аз ҳисоби Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузоришавандаро, маҳдуд ва дар ҳолатҳои зарурӣ қатъ намояд;

- дар қараёни иҷрои бюджет дар доираи маблағҳои тасдиқгардида оид ба моддаҳои гуруҳбандии иқтисодии бюджетӣ ва вобаста тақсимои даромад ва хароҷоти бюджетии ҷумҳуриявӣ дар ҳар семоҳа тағйирот ворид намояд;

- бо мақсади истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои бюджетӣ, дар муассисаю ташкилотҳои бюджетӣ аудити дохилӣ, инчунин тафтиш ва санҷиши ҳолати ташкили кори баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ, таркиби сифатии кормандони ҳисобкунандаро дар муассисаҳо, ташкилотҳо ва дигар корхонаҳо (ба истиснои системаи бонкӣ), сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон гузаронад;

- ҳангоми зарурат фаъолияти бонкҳоро вобаста ба амалиёти онҳо оид ба иҷрои қисми даромад ва хароҷоти бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ омӯзад;

- ҳамоҳангсозии фаъолиятро оид ба омӯзонидан, додани сертификат, такмили ихтисос ва омӯзонидани аудиторҳои дохилиро дар мақомоти идораи давлатӣ ва муассисаю ташкилотҳои бюджетӣ анҷом диҳад;

- дар ҳолати зарурӣ бо пешниҳоди ҳуҷжатҳои тасдиқкунанда аз ҳисоби маблағҳои барои нигоҳдории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар хароҷоти ғайриҷашмдошти дар бюджетии ҷумҳуриявӣ пешбинишуда ба муассисаю ташкилотҳои бюджетӣ маблағҳо ҷудо намуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд;

- аз номи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузорӣ, корхонаҳо бо сармоягузори хориҷӣ, биржаҳои фондӣ ва дигар иштирокчиёни бозори коғазҳои қиматнок ҳамчун муассис баромад кунад;



- тибқи тартиби муқарраргардида кормандони соҳаи молияро барои меҳнати самаранок ва хизмати шоиста чиҳати ҳавасмандгардонӣ барои сарфароз гардонидан ба мукофотҳои давлатӣ пешбарӣ намояд;
- чиҳати ҳавасмандгардонии кормандон барои муваффақиятҳои меҳнатӣ дар рушди соҳаи молия Нишони фахрии "Аълочии молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон"-ро таъсис дода, низомномаи онро тасдиқ намояд;
- мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи молияи давлатӣ" ва "Дар бораи хазинадорӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон", дигар қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар ҳуқуқҳоро амалӣ намояд;
- фаъолияти нашриётро амалӣ намояд;
- дар доираи салоҳияти худ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои давлатӣ, инчунин шахсони мансабдор ва шахрвандон дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар хориҷи он ҳамкорӣ намояд;
- низомнома ва оинномаи мақомоти маҳаллии молия ва муассисаю ташкилотҳои системаи худро тасдиқ намояд ва фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидорӣи онҳоро назорат намояд;
- лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоишу амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармоиш ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро тибқи ваколатҳои худ таҳия намуда, бо тартиби муқарраргардида барои баррасӣ пешниҳод намояд;
- ба лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз тарафи дигар вазорату идораҳо таҳиягардида хулосаи молиявӣ диҳад;
- дар доираи салоҳияти худ бо тартиби муқарраргардида санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қабул (нашр) намояд, ки онҳо дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷрои онҳо барои тамоми мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаҳо, ташкилотҳо ва дигар корхонаҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияташон, инчунин шахсони мансабдор ва шахрвандон ҳатмӣ мебошад;
- бо мақсади истифодаи самараноки имтиёзҳои андози иловагии пешбинигардида дар муассисаю ташкилотҳои имтиёзгиранда таҳлилҳо гузаронад;

- таҳлилҳои иқтисодиро оид ба иҷрои қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла: оид ба воридоти андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет амалӣ намояд;
- истифодаи системаҳои иттилоотии молиявиро дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба роҳ монанд;
- дар ҳолати мувофиқат накардани амалиёти муҳосибӣ ба талаботи қонунгузори амалкунанда, маблағгузори муассисаю ташкилотҳои буҷетиро боздорад;
- дар ҳолати аз тарафи мақомоти маҳаллии молия барнагардонидани қарзҳои буҷетӣ (ссуда) ё маблағҳои ҳисоббаробаркуниҳои байнибуҷетӣ, маблағи мазкурро аз ҳисоби маблағҳои барои буҷети дахлдор пешбинишуда бо роҳи анҷом додани амалиёти дохилӣ боздошт намояд;
- дар ҳолати сари вақт насупоридани ҳисоботи молиявӣ аз тарафи муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, маблағгузори онҳоро муваққатан то супоридани ҳисоботи молиявӣ боздорад;
- дар ҳолати аз нархи бозори истеъмоли зиёд будани арзиши шартномавии молу маҳсулоти аз ҷониби муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ харидоришаванда, маблағгузори боздорад.

#### 8. Вазорат барои татбиқи вазифаҳои худ:

- бо ташкилотҳои илмию тадқиқотии самти иқтисодӣ чиҳати таҳияи пешниҳодот оид ба истифодаи самарабахши маблағҳои давлатӣ ҳамкорӣ менамояд;
- яққоя бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ оид ба сиёсати андоз, рушди қонунгузори андоз ва такмили низоми андози давлатӣ пешниҳодот таҳия менамояд;
- дар таҳияи пешниҳодот оид ба муқаррар намудани андозаи тарифҳои гумрукӣ ва тартиби ситонидани бочҳои гумрукӣ, тартиб ва иҷрои назорати воридоти даромад аз амвол, ки таҳти моликияти давлатӣ қарор дорад, иштирок менамояд;
- низомномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетиро дар мавриди ташаккули лоиҳаи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли навбатии молиявӣ, ки дар он сиёсати буҷети андоз, параметрҳои асосии даромад ва хароҷоти буҷет, нақшаи

таҳияи он ва расмиёти пешниҳоди ҳисобҳои дахлдор ва асосноксозӣ оид ба буҷет муайян шудаанд, меомӯзад;

- ҳангоми ихтилофи назар бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар муассисаю ташкилотҳои буҷетӣ, инчунин мақомоти анҷомдиҳандаи идораи буҷети фондҳои буҷетии мақсаднок вобаста ба ташаккули буҷет қарор қабул намуда, оид ба он ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод менамояд;

- баъди қабули Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои тасдиқгардадаро ба маълумоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассиса ва ташкилотҳои, ки аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузори мегарданд, мерасонад;

- яқоя бо Бонки миллии Тоҷикистон дар таҳияи мувозинаи пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунад;

- яқоя бо Кумитаи давлатии сармоягузори ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҷалби қарзҳои хориҷӣ корҳои экспертию таҳлилиро пеш мебарад.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, дастурҳо, дастурамалҳо оид ба масъалаҳои молиявии давлатӣ, ки Вазорат нашр менамояд, барои риоя аз ҷониби ҳамаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаю ташкилотҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ ҳатмӣ мебошад.

### **III. Ташкили фаъолияти Вазорат**

9. Вазоратро Вазир роҳбарӣ менамояд, ки аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад.

Вазир барои иҷрои вазифа ва вазифаҳои ба зиммаи Вазорат гузошташуда ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият масъулияти шахсӣ дорад.

10. Вазир муовинон, аз ҷумла муовини аввал дорад, ки бо пешниҳоди ӯ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд. Шумораи муовинони Вазир аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Тақсимои вазифаҳо байни муовинони Вазир аз ҷониби Вазир анҷом дода мешавад.

11. Воҳидҳои сохтори дастгоҳи марказии Вазорат мувофиқи самтҳои асосии фаъолияти худ аз сарраёсатҳо, раёсатҳо ва шўъбаҳо иборат мебошад. Ба ҳайати сарраёсатҳо: раёсатҳо, шўъбаҳо ва бахшҳо, ба раёсатҳо: шўъбаҳо ва бахшҳо дохил мешаванд.

12. Вазир дар доираи салоҳияти худ:

- фармон, фармоишҳо, дастур қабул менамояд ва супоришҳо медиҳад, ки иҷрои онҳо аз ҷониби ҳамаи кормандони дастгоҳи марказӣ ва нақшаи идоракунии Вазорат, инчунин муассисаҳою ташкилотҳои системаи он ҳатмӣ буда, иҷрои онҳоро месанҷад;

- кормандони дастгоҳи марказии Вазорат, роҳбарон ва сармутахассисони муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорат, роҳбарон ва муовинони Нозироти давлатии иёргирӣ; Хадамоти давлатии назорати суғуртавӣ ва роҳбарони мақомоти маҳаллии молияро дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқа бо раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

- бо пешниҳоди роҳбарони мақомоти маҳаллии молия, муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорат муовинони сардорони хадамоту агентӣ, муассисаҳо ва муовинони роҳбарони мақомоти маҳаллии молияро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

- дар хусуси ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани муовинони Вазир, роҳбарони Агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва бақайдгирии махсусгардонидашуда, Хазиначи сарватҳои давлатӣ; Муассисаи таълимии давлатии "Донишқадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон", Корхонаи воҳиди давлатии суғуртавии "Тоҷиксармоягузор", Корхонаи махсуси (қазонии) давлатии ҷумҳуриявии "Тиллои Тоҷик" ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ирсол менамояд;

- низомномаҳои сохторҳои дастгоҳи марказии Вазорат, мақомоти маҳаллии молия, инчунин тибқи тартиби муқарраргардида низомномаҳои муассисаю ташкилотҳои системаи Вазоратро тасдиқ менамояд;

- нақшаи кори ҳарсола ва нишондиҳандаҳои фаъолияти хадамот ва агентии нақшаи идоракунии Вазорат ва ҳисоботи иҷрои онҳоро тасдиқ менамояд;

- сохтор ва басти вазифаҳои Вазоратро тибқи талаботи намунавӣ дар доираи фонди музди меҳнат ва шумораи кормандон, ки Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, сметаи ягонаи даромад ва хароҷоти Вазоратро дар доираи маблағҳои барои давраи дахлдор дар буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинигардида тасдиқ мекунад;

- шумора ва фонди пардохти музди меҳнати кормандони муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорат ва сохтори онҳоро дар доираи нишондиҳандаҳои муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин сметаи хароҷот барои нигоҳдории онҳоро дар доираи маблағҳои буҷетии барои соли молиявии дахлдор тасдиқшуда, ки дар Буҷети давлатӣ барои идораи давлатӣ пешбинӣ шудаанд, тасдиқ менамояд;

- қарорҳои хадамот ва агентии нақшаи идоракунии Вазоратро, ки ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат мекунад, бекор мекунад, агар тартиби дигари бекор намудани онро қонунгузори муайян накарда бошад;

- бо тартиби муқарраргардида кормандони Вазорат ва хадамоту агентии нақшаи идоракунии Вазорат ва шахсони дигареро, ки дар ин соҳа ғайриқонуният менамоянд, барои сазовор гаштан ба унвони фахрӣ ва мукофотонидан бо мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ менамояд;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ масъалаҳои вобаста ба адои хизмати давлатиро дар Вазорат ҳал менамояд.

13. Дар Вазорат дар ҳайати Вазир (Раис), муовинони Вазир аз рӯи вазифа, инчунин роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи марказӣ, мақомоти маҳаллии молия ва муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорат ҳайати мушовара таъсис дода мешавад.

Аъзои ҳайати мушовара ба ғайр аз шахсоне, ки аз рӯи вазифа ба он шомиланд, бо пешниҳоди Вазир аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Ҳайати мушовара дар ҷаласаҳои худ масъалаҳои муҳими вобаста ба салоҳияти Вазоратро баррасӣ менамояд. Қарорҳои ҳайати мушовара бо аксарияти овози он қабул гардида, бо протокол ба расмӣ дароварда мешаванд ва тавассути фармони Вазир татбиқ мегарданд. Дар ҳолати муҳолифат байни Вазир ва аъзои ҳайати мушовара, Вазир қарор қабул мекунад ва доир ба муҳолифати баамаломата ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш медиҳад. Аъзои ҳайати мушовара низ метавонанд

фикру мулоҳизаҳои худро ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намоянд.

14. Барои баррасии пешниҳодот дар мавриди тақмили усули танзими буҷетию молиявӣ ва маблағгузорию иқтисодиёти давлат, методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ, ташкили аудит дар Вазорат метавонад аз ҳисоби мутахассисони баландихтисос, кормандони муассисаҳои илмӣ, намояндагони дигар ташкилотҳо мақомоти методӣ, ҷамоаҳои ҷамоаҳои ва машваратӣ (шӯроҳо, комиссияҳо, гурӯҳҳои корӣ), аз ҷумла байниидоравӣ вобаста ба масъалаҳои дахлдор таъсис дода шаванд. Ҳайат ва низомномаи онҳоро Вазир тасдиқ мекунад.

15. Маблағгузорию хароҷот барои нигоҳдории дастгоҳи марказии Вазорат ва мақомоте, ки ба нақшаи идоракунии Вазорат шомиланд, инчунин муассисаю ташкилотҳои системаи Вазорат аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ ва тибқи тартиби муқарраргардида аз ҳисоби маблағҳои махсус ва фаъолияти ҳисоби хоҷагидорӣ анҷом дода мешавад.

16. Вазорат шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мӯҳр бо сабти Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ бо забонҳои давлатӣ ва русӣ, мӯҳрҳои дахлдор, штампӯ бланкаҳо мебошад ва аз суратҳисоби ягонаи Сарраёсати хазинадории марказӣ маблағгузорӣ мегардад.

17. Маҳалли ҷойгиршавии Вазорат шаҳри Душанбе, хиёбони Академикҳо Раҷабовҳо - 3 мебошад.

Замимаи 2  
Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 2 апрели соли 2015, № 187  
тасдиқ шудааст

## Сохтори дастгоҳи марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Роҳбарият

Сарраёсати Бюҷети давлатӣ

Сарраёсати сиёсати андоз ва пардохтҳои давлатӣ

Сарраёсати хазинадории марказӣ

Сарраёсати қарзи давлатӣ ва ҷалби сармоягузории давлатӣ

Сарраёсати сиёсати бюҷетӣ дар соҳаҳои воқеъии иқтисодиёт

Раёсати котибот

Раёсати бюҷети мақомоти ҳокимият ва идораи давлатӣ

Раёсати бюҷети мудофия ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ

Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ; ҳисоботи молиявӣ ва фаъолияти  
аудиторӣ

Раёсати аудити дохилӣ ва назорат

Раёсати рушди захираҳои кадрӣ

Раёсати таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои азими  
давлатӣ

Раёсати ҳуқуқ

Раёсати корҳо

Шӯъбаи муносибатҳои иттилоотӣ ва барномасозии компютерӣ

Замимаи 3  
Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 2 апрели соли 2015, № 187  
тасдиқ шудааст

## Нақшаи идоракунии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дастгоҳи марказӣ

Сарраёсатҳои молия дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо  
ва шаҳри Душанбе

Раёсатҳои молия дар шаҳру ноҳияҳо

Нозироти давлатии иёргирӣ

Ҳазинаи сарватҳои давлатӣ

Ҳадамоти давлатии назорати суғуртавӣ

Агентии рушди бозори коғазҳои қиматнок ва бақайдгирии  
махсусгардонидашуда



Замимаи 4  
Бо қарори Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 2 апрели соли 2015, № 187  
тасдиқ шудааст

## **Номгӯи муассисаю ва ташкилотҳои системаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Муассисаи таълимии давлатии "Донишкадаи молия ва иқтисоди  
Тоҷикистон"

Муассисаи давлатии "Маркази татбиқи лоиҳаи "Дастрасӣ ба маблағзории  
сабз ва маблағҳои рушди деҳот"

Редаксияи маҷаллаи "Молия ва ҳисобдорӣ"

Раёсати корҳои сохтмонӣ таъмир ва хизматрасонӣ

Корхонаи воҳиди давлатии суғуртавии "Тоҷиксармоягузор"

Корхонаи махсуси (казонии) давлатии ҷумҳуриявии "Тиллои Тоҷик"

Корхонаи воҳиди давлатии "Маркази дастгирии амалиётҳои молиявии  
байнибучетӣ"

Корхонаи воҳиди давлатии "Маркази хизматрасонии маҳфуздорандаи  
ҳисоботи молиявӣ"

Матбааи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон